

Ба Шурои диссертационии 6D.KOA-077
назди Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
(734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри
Душанбе, кӯчаи А. Адҳамов, 11/2)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Хочазода Гулҷаҳон Ҷаҳфар дар
мавзуи «Оғози Эҳёи Аҷам ва нақши он дар рушди педагогикаи халқи
тоҷик (асрҳои IX-XI)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи
педагогика ва таҳсилот пешниҳод шудааст. Душанбе, 2025

Мавриди зикр аст, ки давраи ибтидоии Эҳёи Аҷам ва замони Сомониён
на танҳо замони шукуфои адабиёт, забон, таърих ва фарҳанг, балки давраи
эҳёи афкори педагогии бостонӣ, бунёд ва рушди педагогикаи миллӣ дар
осори мутафаккирони форсу тоҷик мебошад. Дар ин давра ташаккули халқи
тоҷик ва забони адабии тоҷикӣ ба анҷом расида, амирони сомонӣ ва вазирони
онҳо дар маркази давлат намояндагони беҳтарини илму маданиятро гирд
оварда, дарроҳи рушди онҳо, аз ҷумла рушди афкори педагогӣ ва ғайра
корҳои бузургеро анҷом доданд.

Ба андешаи Хочазода Гулҷаҳон Ҷаҳфар арзёбии даврони ибтидоии
Эҳёи Аҷам дар таҳқиқоти муосири педагогӣ нишон медиҳад, ки дар байни
онҳо таҳқиқоти ҷолиб хеле зиёданд. Дар баробари ин, истифода аз
методология ва методҳои таҳқиқи аксиологӣ ё арзишишиносии афкори
педагогии даврони зикршуда, имкон медиҳад, ки арзишҳои зарурӣ дар
афкори ниёгонамон ошкор ва аҳамияти онҳо барои фазову вақти инсони
муосири ҷомеаи мо ба таври амиқтару дақиқтару возеху равшан карда шаванд.

*Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самтҳои илм, ки аз рӯйи
онҳо диссертатсия пешниҳод шудааст*

Таҳқиқоти диссертационии Хочазода Гулҷаҳон Ҷаҳфар дар мавзуи
«Оғози Эҳёи Аҷам ва нақши он дар рушди педагогикаи халқи тоҷик (асрҳои IX-
XI)» ба яке аз самтҳои мубрами таҳқиқоти педагогикаи миллӣ бахшида шуда,
ба шиносномаи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва
таҳсилот мувофиқат мекунад.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия.

Муҳиммияти мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ ба он равона шудааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди бадастории истиқлолияти давлатӣ ташаккул ва рушди давлатдории миллиро ҳамчун ҳадаф қарор дода, дар назди илмҳои ҷамъиятию гуманитарӣ, аз ҷумла, педагогика вазифаи омӯзиш ва татбиқи таҷрибаи миллиро дар ин самт хеле мубрам гардонад.

Барои илмҳои педагогӣ зарурате ба миён омад, ки раванди таълиму тарбия ва ташаккули педагогикаи миллиро дар давраҳои гуногун мавриди таҳқиқи амиқ қарор дода, барои тарбияи насли наврас, ки дар бунёди давлатдории миллӣ неруи созандаву қавитарини ҷомеа ба ҳисоб меравад, арзишҳои бостониву асримиёнагӣ, муқаддасоти миллии даврони нау навтаринро, ки ҷавобгӯи талаботи фарҳанги миллӣ ва ҷаҳони муосир мебошад. Зоро ҷавҳари афкори педагогии адібону мутафаккирони асрҳои IX-XI ҳалқи муосир ба таҳқими рукнҳои маънавии давлатдории миллӣ, ташаккули тафаккури созандагию бунёдкории мардум, афзудани ифтихори миллӣ, хештаншиносӣ, ватандорӣ ва ҳуввияти миллӣ фаро мегирад.

Аз ин лиҳоз, истифода аз ин мероси ниёгон дар замони муосир ба таҳқими рукнҳои маънавии давлатдории милли, ташаккули созандагию бунёдкории мардум, афзудани ифтихори миллӣ, хештаншиносӣ, ватандори ва ҳуввияти миллӣ мусоидат намуда, дар бунёди ҷомеаи муосир мавқеи муҳимро касб менамояд.

Арзёбии нақши даврони ибтидоии Эҳёи Аҷам дар асрҳои IX-XI дар рушди масъалаҳои таълим ва тарбияи миллӣ, ки дар таҳқиқоти муосири педагогӣ инъикоси худро ёфтааст, нишон медиҳад, ки ин масъала бо муайянсозии ҳусусияти асосии он, яъне бо такя ба арзишҳои бостонӣ ва омезиши онҳо бо анъанаҳои даврони исломӣ то ҳанӯз дар доираи як таҳқиқоти алоҳида анҷом наёфтааст. Аз ин лиҳоз, бо диди нау, ҳамаҷониба ва ба таври мукаммал баррасӣ намудани масъалаи нақши Эҳёи Аҷам ва давлати Сомониён дар ташаккули афкори педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик

дар асоси осори адібон ва мутафаккирони барчастай ин даврон дар илми педагогикаи ватанӣ таълаботи замон аст.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.

Вобаста ба навғонии таҳқиқоти диссертационӣ ҳаминро бояд қайд намуд, ки диссертант бори аввал дар соҳаи илми педагогикаи ватанӣ мавзуи «Оғози Эҳёи Аҷам ва нақши он дар рушди педагогикаи ҳалқи тоҷик (асрҳои IX-XI)» -ро мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додааст.

Диссертант зимни таҳқиқи мавзуъ нуктаҳои муҳимро барои ҳимоя дар панҷ баст пешниҳод намудааст, ки дар диссертатсия ва автореферат ба таври возех оварда шудаанд:

- моҳияти Эҳёи Аҷам на танҳо дар соҳаи фарҳанг ва ҳаёти моддӣ, балки дар иртибот бо педагогикаи миллӣ равшан карда шуда, заминаҳои бостоние, ки барои ташаккул ва рушди педагогикаи миллӣ дар ин даврон мусоидат намуданд, муайян карда шудаанд;

- нақши давлати Сомониён, амирон ва вазирони сомонӣ, ки худ шахсан ба тамаддуни ориёни бостонӣ ва эҳёи суннатҳои волои он таваҷҷуҳи зиёд дошта, дар рушди тарбияи маънавии ҷомеа дар партави оmezishi анъанаҳои исломӣ ва мардумӣ саҳм гузаштаанд, кушода шудааст;

- арзёбии масъалаҳои таълим ва тарбияи миллӣ дар таҳқиқоти муосири педагогӣ вобаста ба даврони ибтидоии Эҳёи Аҷам сурат гирифта, барои дурнамои рушди таҳқиқот дар ин самт пешниҳодҳои мушаххас манзур карда шудаанд;

- вобаста ба проблемаҳои таълиму тарбияи миллӣ дар осори бадеии даврони ибтидоии Эҳёи Аҷам, инчуниндар таълимоти илмӣ-фалсафии мутафаккирони ин даврон сарчашмаҳои нав ва таҳқиқоти муосир ба арсаи таҳқиқи илмӣ ворид карда шудаанд;

- аҳамияти педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик дар даврони ибтидоии Эҳёи Аҷам (асрҳои IX-XI) барои кишвари муосири мо, ки рушди давлатдории миллиро пеш гирифтааст, равшан карда шуда, арзишҳои

мушаххаси педагогии миллии он даврон барои истифода дар тарбияи миллии наврасону ҷавонон ва дигар аъзои ҷомеа дар замони муосир пешниҳод карда шудааст.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ ва назариявии таҳқиқот дар он зоҳир гардидааст, ки натиҷаҳои бадастомадаи он метавонанд дар раванди таҳқиқи минбаъдаи мероси педагогии даврони Эҳёи Аҷам ва навиштани диссертатсияҳо, таҳияи китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимиӣ, курси лексияҳо ва маводи семинарӣ барои донишҷӯёну магистрантон аз фанҳои педагогика, таърихи педагогика ва адабиёт мавриди истифода истифода қарор дода мешавад.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз он иборат аст, ки диссертатсияи худро мустақилона бо истифода аз сарчашмаҳои таъриҳӣ, бадеӣ ва фалсафию ахлоқӣ ва адабиёти илмии миллию хориҷӣ анҷом додааст. Мушаххассозии фарзия ва масъалаҳои асосии таҳқиқот, таҳия ва тавзехи ғояҳо ва арзишҳои бадастомада, усулҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқ, инчуни пешниҳоди тавсияҳо барои татбиқи амалии хулосаҳои рисола дар амалияи педагогӣ ва иҷтимоӣ саҳми шаҳсии муаллиф мебошанд.

Нашири натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Диссертант натиҷаи таҳқиқот, нуктаҳои асосӣ, тавсияҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертационии хешро дар 8 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия ба табъ расонидааст.

Таҳқиқоти диссертационӣ аз муқаддима, 2 боб, 6 зербоб, хулоса ва тавсияҳои амалӣ оид ба истифодаи натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, рӯйхати адабиёт ташкил медиҳад.

Дар муқаддима диссертант оид ба мубрамият, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, мақсад ва вазифаҳо, асосҳои назариявӣ - амалӣ ва методолгии таҳқиқ,

навгонихои илмӣ ва дигар ҷанбаҳое, ки сохтори илмии диссертатсияро мукаммал мегардонанд аз ҷиҳати илмӣ асоснок кардааст.

Боби якуми диссертатсия – “Заминаҳои сиёсӣ ва иҷтимоии ташаккул ва рушди афкори педагогии ҳалқи тоҷик дар сароғози Эҳёи Аҷам” бахшида шуда, аз 3 зербоб таркиб ёфтааст. Дар боби мазкур ба мағҳуму моҳият, заминаҳо ва иртибот бо педагогикаи миллӣ, нақши давлатдории Сомониён дар Эҳёи Аҷам ва рушди педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик”, арзёбии нақши даврони ибтидоии Эҳёи Аҷам дар рушди масъалаҳои таълим ва тарбияи миллӣ дар таҳқиқоти муосири педагогӣ таҳлил намуда, тавсияҳои асосноки илмиро пешниҳод кардааст.

Боби дуюми диссертатсия – “Рушди афкори таълимию тарбиявии миллӣ дар сароғози Эҳёи Аҷам (асрҳои IX-XI)” бахшида шуда, аз се зербоб иборат аст. Дар боби мазкур масъалаҳои рушди тарбияи маънавии миллӣ дар партави расму оинҳои динию мардумӣ дар даврони Сомониён, проблемаҳои таълиму тарбияи миллӣ дар осори бадеии даврони ибтидоии Эҳёи Аҷам, афкори миллии педагогӣ дар таълимоти илмӣ-фалсафии мутафаккирони даврони оғози Эҳёи Аҷам” мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифта шудааст.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи КОА

Диссертатсияи Ҳоҷазода Г. Ҷ. дар мавзуи «Оғози Эҳёи Аҷам ва нақши он дар рушди педагогикаи ҳалқи тоҷик (асрҳои IX-XI)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот кори илмии квалификатсионии ба анҷомрасида мебошад.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрам будани мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши мавзуъ таҳлилу баррасӣ ва робитаи он бо мавзуъҳои илмӣ нишон дода шудааст. Инчунин, дар он объект ва мавзуи таҳқиқот, мақсади он, вазифаҳои таҳқиқот, фарзияи он, асосҳои назариявӣ ва амалиӣ, асосҳои методологии таҳқиқот, пойгоҳи он, навгонии илмии таҳқиқот, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, мутобиқати диссертатсия ба

шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаб, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ, соҳтор ва ҳаҷми он дода шудаанд.

Дастгоҳи илмӣ ва соҳтори диссертатсия, автореферати диссертатсия, ба талаботи «Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия ва автореферати диссертатсия» (қарори Раёсати Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марта соли 2022, №3) мутобиқат мекунад.

Новобаста аз оне, ки диссертатсия дар пояи хело ҳам баланди илмӣ таҳқиқ гардида бошад ҳам, вале аз камбудиву норасоиҳои ҷӯзъи ба назар мерасад:

1. Дар таҳқиқ асосан ба осори мутафаккирони форсизабон такя шудааст, дар ҳоле ки истифодаи муқоисавии осори мутафаккирони дигар кишварҳои Шарқ барои фарохтар намудани заминаи таҳқиқ муфид мебуд.
2. Гарчанде ки таҳқиқот табиати таъриҳӣ-дидавонӣ дорад, дар бархе мавридҳо истифодаи усулҳои эмпирикӣ (мисли пурсиш, назарсанҷӣ ё таҳлили маводҳои омӯзишӣ) метавонад арзишмандии амалии хулосаҳоро бештар сабит созад.
3. Дар баъзе мавридҳо, баъзе нуктаҳои имлӣ ва услубӣ эҳтиёчи таҳrir доранд.

Албатта, эродҳои зикршуда аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсияи довталабро халалдор намекунад, чунки таҳқиқоти анҷомдодаи Хочазода Г.Ч. барои рушди афкори таълимию тарбиявии миллӣ дар самти педагогикаи мусоидат ҳоҳад кард.

Хулосаи ҷамъбастӣ

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Хочазода Гулҷаҳон Ҷаҳфар дар мавзуи «Оғози Эҳёи Аҷам ва нақши он дар рушди педагогикаи ҳалқи тоҷик (асрҳои IX-XI)» яке самти нав ва мубрами илмӣ-таҳқиқотии дар соҳаи педагогикаи миллӣ маҳсуб ёфта, ба талаботи Тартиби додани дараҷаи илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 (тағйири

илова аз 26.06.2023, №295) тасдиқ шудааст, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот сазовор мебошад.

Муқарризи расмӣ:




Аюбзода Манижа Зокир - номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои ҳориҷии МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Фафуроҷ”


«1» август соли 2025.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Хӯҷанд, шаҳраки 31, бинои 31,
х. 46. E-mail: ayubova1989@list.ru,
телефон: +992 (93) 935 – 00 – 35

Имзои Аюбзода М.З.-ро тасдиқ мекунам:



Сардори раёсати кадрҳо ва коргузории
МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Фафуроҷ”



Сайдуллоҳозода З.С.

Суроғи муассиса:

735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хӯҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1,
МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Фафуроҷ” Телефон: +992 (93) 935 – 00 –
35, E-mail: ayubova1989@list.ru

«1» 08 соли 2025.